



# ТОШКЕНТ ОҚШОМИ

Газета 1966 йил  
1 июлдан  
чиқа бошлаган

ШАҲАР ИЖТИМОЙ-СИЁСІЙ КУНДАЛИК ГАЗЕТАСИ

№ 97 (11.658)

Баҳоси эркин нарҳда

## XXI савдоси

БАРЧА МАНБАЛАРДАН  
ОЛИНГАН СЎНГИ ХАБАРЛАР

### МАМЛАКАТИМИЗДА

- Кегейли туманидаги «Қизил уй» ва Нукус туманидаги «Узункўл» овулларида қирқта замонавий уй ўз эгаларига топширилди. Бу овулларнинг ҳар бирида «Қишлоқ қурилиш банк» акциядорлик-тижорат банки қошидаги «Қишлоқ қурилиш инвест» иختисослаштирилган шўба инжиниринг компанияси Қорақалпоғистон Республикаси филиали буюртмаси бўйича намунавий лойиҳалар асосида 20 тадан яққа тартибдаги янги уй-жойлар, шунингдек, ижтимоий аҳамиятга эга иншоотлар, коммуникация тармоқлари бунёд этилди.
- Навоийда «Тоғ-металлургия тармоғида замонавий техника ва технологиялар ҳамда уларнинг ривожланиш йўллари» мавзuida бешинчи халқаро илмий-техник конференция бўлиб ўтди.
- Кеча Ўзбекистон қасаба уюшмалари федерацияси Кенгаши томонидан болаларни ёзги соғломлаштириш ва дам олидириш ташкилотчиларининг республика семинар-кенгаши ўтказилди.
- Жиззахдаги «Ёшлар шаҳарчаси»да умумтаълим мактаблари, ўрта махсус, касб-хунар коллежлари ва академик лицейларнинг битирувчи ўқувчилари учун «Мутахассислик — сенинг келажигинг» номли кўргазма ташкил этилган. Икки кунлик кўргазма давомида вилоятдаги умумтаълим мактабларининг 20 мингга яқин битирувчилари турли мутахассисликлар бўйича батафсил маълумотга эга бўлдилар.
- Бугун Ўзбекистон Миллий паралимпия ассоциацияси, Ўзбекистон Шахмат федерациясининг Тошкент шаҳар бўлими ҳамкорлигида Халқаро болаларни химоя қилиш куни муносабати билан махсус мактаб-интернатлар, махсус коллежлар ўқувчилари ва жаҳон чемпионлари ўртасида бир вақтда ўйналадиган шахмат мусобақаси бўлиб ўтди.
- Тошкентда республикамиздаги юридик олий ўқув юртлири ва факультетлари талабаларининг «Ҳакамлик муҳокама-си» мавзuida намунави суд беллашуви бўлиб ўтди. Ушбу тадбир Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси хузуридаги арбитражни ривожлантириш маркази ва БМТ Тараққиёт дастурининг «Ўзбекистон бизнес форуми» лойиҳаси асосида ташкил этилди.


### ЖАҲОНДА

- Кеча ҳукумат армияси полициячилар билан бирга Таиланд пойтахти марказида жойлашган муҳолифатдаги «Қизил кўйлақлар» лагерига ҳужум уюштириб, уни эгаллаши босиб собиқ бош вазири Такин Чинават тарафдорлари 27 та бинони ёндириб юбордилар. Улар орасида кўплаб банкларнинг офислари ҳам бор. Шунингдек, муҳолифатчилар томонидан мамлакатнинг 23 та музофотида оммавий тартибсизликлар уюштирилди.
- Судан ғарбидаги Дарфур музофотида неча йиллардан бундан давом этаётган можароли вазиятни юмшатиш учун сиёсий музокаралар қайтадан бошланади. Ушбу музокаралар май ойининг охирида Қатар пойтахти Дохада Қатар воситачилигида ўтказилади.
- Кобул шаҳри яқинидаги Баграм авиақоргоҳи атрофида «Толибон» жангарилари ва коалиция кучлари ўртасида отишма бўлиб ўтди. Отишма давомида етти нафар жангари йўқ қилинган, беш нафар ҳарбий хизматчи эса тан жароҳатлари олган.
- Буюк Британиянинг Chatham ҳарбий фрегати Шарқий Африка қирғоқларида денгиз қароқчиларининг иккита тезюрар қайиғини сувга чўктириб юборди. Шунингдек, ўтказилган ҳарбий амалиёт чоғида 10 нафар сомалилик қароқчи ҳибсга олинди.
- Хитойда мамлакатдаги энг бой одамлардан бири, GOME электроника дўконлар тизими асосчиси Хуан Гуано устидан суд ҳукми чиқарилди. Мазкур тадбиркор порахўрлик ва ноқонуний шартномалар тузишда айбдор деб топилди, 14 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди. У шунингдек, 600 миллион юан (88 миллион доллар) миқдорида жаримага ҳам тортилди.
- Бразилияда ноёб жониворлар сақланадиган Сан-Паулу шаҳридаги тадқиқот марказида ёнғин келиб чиқди. Ёнғин оқибатида судралиб юривчиларни қарийб 80 мингга яқин тури куйиб бўлди. Ҳозирда воқеа сабаби ўрганилмоқда.

## ПОЙТАХТНИНГ БИР КУНИ



Пойтахтимиздаги «Ўзэкспомарказ»да қишлоқ хўжалиги учун минитехнологиялар ва ихчам ускуналарнинг «Uzbekistan Agrominitech Expo-2010» халқаро иختисослаштирилган кўргазма-савдоси очилди.



## МИНИТЕХНОЛОГИЯ ВА ИХЧАМ УСКУНАЛАР НАМОЙИШИ

Кўргазма давлатимиз раҳбари ташаббуси билан Ўзбекистон Ташкил иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги, Савдо-саноат палатаси ва Фермер хўжалиқлари уюшмаси ҳамкорлигида ташкил этилди.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида Президентимиз Ислам Каримов раҳнамолигида изчил амалга оширилаётган кенг қўламли ишловотлар самарасида фермер хўжалиқлари учун зарур шароит яратилмоқда. Бунда давлатимиз раҳбарининг 2006 йил 24 августда қабул қилинган «Қишлоқ хўжалиги учун минитехнологиялар ва ихчам ускуналарнинг Халқаро иختисослаштирилган кўргазма-савдоси»ни ўтказишни ташкил қилиш чоратадбирлари тўғрисида»ги қарори мўҳим омил бўлаётди.

Мазкур қарор асосида ташкил этилган кўргазма-савдода ўз маҳсулотини намойиш этиш истагидаги компаниялар сони йил сайин ортомқда. Бу йилги кўргазмада Германия, Исроил, Италия, Хитой, Польша, Россия, Туркия, Франция каби 25 мамлакатдан 200 га яқин

компания ўз маҳсулотларини намойиш этаётгани ҳам бунинг ифодасидир.

Кўргазмада мева-сабзавот ва гўшт-сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, чорва учун ем тайёрлаш, боғдорчилик ва узумчилик учун минитехника ҳамда ускуналар, қадоклаш-ўраш, ўсимликлар химояси учун кимёвий моддалар, қорақўлчилик ва терини қайта ишлаш, иссиқхона хўжалиқларини ташкил этиш учун зарур бошқа технологиялар намойиш этилмоқда.

Жаҳондаги энг яхши техника билан танишиш ва уларни сотиб олиш бўйича шартномалар тузиш учун кўргазманинг биринчи иш кунини унга Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлардан 3 мингдан ортиқ фермер, агрофирма ҳамда кичик корхоналар раҳбарлари ташриф буюрди.

Мамлакатимиз ширин-шаркар, экологик тоза мева ва сабзавотлари билан машҳур. Давлатимиз раҳбарининг қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга, ишлаб чиқарувчиларнинг иқтисодий мавқеи-

ни мустаҳкамлаш асосида тармоқда кенг қўламли тузилмавий ўзгаришларни амалга оширишга қаратаётган улкан эътибори натижасида деҳқон ўзини ернинг ҳақиқий эгаси сифатида ҳис қилиб, меҳнати самарасидан баҳраманд бўлмоқда. Ортимизда фермерлик ҳаракати кенгайиб, кичик бизнес корхоналари сони ортомқда. Бу эса етиштирилаётган маҳсулот ҳажмини ошириш билан бирга, унинг сифатини яхшилашда ҳам мўҳим аҳамият касб этаётди.

Энди мазкур субъектлар етиштирган маҳсулотларини «Uzbekistan Agrominitech Expo» кўргазмаларида харид қилинган юқори технологик ускуналар ёрдамида нафақат хомашё сифатида, балки жаҳон бозорига эҳтиёж ортиб бораётган тайёр маҳсулот сифатида сотмоқда. Бу мамлакатимизда қайта ишлаш корхоналари тармоғининг ривожланишига, қишлоқ хўжалиги соҳасининг экспорт салоҳияти ўсишига хизмат қилаётди.

(Давоми 2-бетда).

## ЖАҲОН САНЪАТИ ДУРДОНАЛАРИ ТОШКЕНТДА

Президентимиз Ислам Каримов раҳнамолигида миллий ўзликини англаш, халқимиз маданиятини юксалтириш, баркамол авлодни тарбиялаш борасида амалга оширилаётган кенг қўламли ишловотлар жараёнида бой ва бетакрор меросимизни асраб-авайлаш, чуқур ўрганиш, буюк аجدодларимизнинг юксак салоҳиятини юртимиз ҳамда жаҳон миқёсида тарғиб ва ташвиқ этишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Пойтахтимизда Ўзбекистон Бадий академияси, Тошкент шаҳар ҳкимлиги, ЮНЕСКОнинг мамлакатимиздаги ваколатхонаси ҳамкорлигида бошланган «Жаҳон санъати дурдоналари Тошкентда» бадий лойиҳаси бу йўналишдаги ибратли ишларнинг яна бир тасдиғидир.

Халқаро музейлар куни муносабати билан ташкил этилган ушбу лойиҳа давомида пойтахтимиздаги марказий кўчаларда юртимиз ва жаҳоннинг номдор музейларида сақланаётган нодир рангтасвир асарлар акс эттирилган баннерлар томошабинлар эътиборига ҳавола қилинмоқда.

Ўзбекистон Бадий академияси раиси Турсунали Қўзиёв азиздан маънавият, илм-маърифат, санъат ва маданият маркази бўлиб келган ўзбек заминидан истиқлол йилларида миллий меросни асраб-авайлаш, му-

камал ўрганиш борасида амалга оширилаётган кенг қўламли ишлар ўзининг юксак самараларини бераётганини таъкидлади.

АҚШнинг мамлакатимиздаги Фавкуллода ва мухтор элчиси Ричард Норланд Ўзбекистонда фахрланишга арзиғулук, бой илмий-маърифий меросни ўзида жамлаган музейлар кўпчилигини алоҳида таъкидлади. Бу мамлакатда маданият-маърифий соҳада амалга оширилаётган кенг қўламли ишловотлар бераётган юксак самаралардандир. «Жаҳон санъати дурдоналари Тошкентда» лойиҳаси дунёга машҳур расомларнинг музейларда сақланаётган нодир тасвирий асарларини ихлосмандларга таништиришда мўҳим аҳамият касб этади.

— Ўзбекистондаги музейлар дунёда маълум ва машҳур, — дейди Франциянинг мамлакатимиздаги элчи-

хонасининг маданият масалалари бўйича атташеси Эрик Обер. — Ўзбекистон Давлат санъат музейи, Амалий санъат музейи, И.Савицкий номидаги Қорақалпоқ Давлат санъат музейи шулар жумласидандир. Ушбу бадий лойиҳа музейлар ишида халқаро ҳамкорликнинг кенгайишида, уларнинг фаолияти, моҳир расомлар ижоди билан атрофлича таништиришда мўҳим аҳамият касб этади.

«Жаҳон санъати дурдоналари Тошкентда» интерфаол лойиҳасидан кўзланган асосий мақсад шаҳримиз аҳолиси, айниқса, ёшларни бадий жараёнлар тарихи, соҳадаги ютуқ ва янгиланган бохабар қилиш, тасвирий санъатнинг ноёб дурдоналари намуналаридан баҳраманд этиш учун имконият яратишдан иборатдир. Лойиҳа доирасида томошабинлар Тошкент шаҳри кўчаларида Буюк Британия, Германия, Норвегия, Италия, Испания, Нидерландия, Россия, АҚШ, Франция, Хитой, Япония каби мамлакатлар ҳамда юртимиз музейларида сақланаётган нодир тасвирий асарлар акс эттирилган баннерлар билан танишиш имкониятига эга бўлади. Келгусида ушбу лойиҳа янада кенгайтирилиб, мамлакатимизнинг бошқа ҳудудларида ҳам давом эттирилиши кўзда тутилган.

Тадбирда санъат усталари ва ижрочи ёшлар иштирокида концерт намойиш этилди.

Назокат УСМОНОВА

## ҚИСҚА САТРАРДА

Тошкент шаҳар ҳокимлигининг Аxbорот хизмати ва ўз мухбирларимиз хабарларидан.

✓ **215-МАКТАБДА** Халқ таълими бош бошқармаси ташаббуси билан ташкиллаштирилган «Энг билимдон битирувчи-2010» кўрик-танлови якуний босқичи ғолиблари таъдирланди.


✓ **ТОШКЕНТ** Давлат юридик институтида Баркамол авлод йилгига бағишлаб уюштирилган илмий-амалий анжуман «Хуқуқий тарбия — баркамол авлод омили» деб номланди.

✓ **БУГУН** Ўзбекистон қасаба уюшмалари Федерацияси кенгашида Тошкент шаҳар қасаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси кенгашининг VIII пленуми бўлиб ўтди. Тадбир доирасида Баркамол ав-

лод йили муносабати билан олий ўқув юртлирининг аълочи ва жамоатчи талабаларидан бир гуруҳи қасаба уюшмалари кенгаши стипендиясига сазовор бўлгани эълон қилинди.



Тошкент Фотосуратлар уйида Ўзбекистон ва Жанубий Корея rassомларининг Х аънавий кўргазмаси очилди.



Кўргазмалар

ТАБИАТ ВА ҲАЁТ МАНЗАРАЛАРИ

Кўргазмадан 40 нафар ўзбек ва корейс мусаввирларининг портрет, пейзаж, натюрморт, анимация йўналишларидаги 150 дан ортиқ асарлари ўрин олган.

Кўргазмани айланар экансиз, корейс rassомларидан Ли Сун Ваннинг «Кўз», Шин Же Намнинг «Калейдоскоп», шунингдек, Аслан Атабоевнинг «Хумсон», Бахтиёр Алимхонов, Хусан

Козимов, Мурод Азизхўжаевларнинг энг сара асарларидан бир олам завқ оласиз. Бадиий академия ҳамда Бадиий кўргазмалар дирекцияси томонидан ташкил этилган ушбу кўргазма 21 майга қадар давом этади.

И. ДИЛШОДОВ

СУРАТЛАРДА: кўргазмадан лавҳалар Алексей Попов олган суратлар

ХАЛҚАРО СИФАТ СЕРТИФИКАТЛАРИ ОЛИНДИ

Президентимиз Ислам Каримов раҳнамолигида амалга оширилаётган изчил ислохотлар жараёнида ташқи ва ички бозорда мамлакатимиз мавқеининг барқарорлигини таъминловчи халқаро сифат стандартларига ўтиш устувор вазибалардан бири ҳисобланади. Ўзбекистоннинг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашуви билан сифат масаласига эътибор янада кучайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 19 июнда қабул қилинган «Республика корхоналарида халқаро стандартларга мувофиқ бўлган сифатни бошқариш тизимларини жорий этишни кенгайтиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори ушбу жараёни янада жадаллаштиришга хизмат қилмоқда.

Бир пайтнинг ўзида учта корхона — «Шўртан газ-кимё» мажмуи, Муборак газни қайта ишлаш заводи ва «Ўзбеккимё-маш» заводи сифат менежменти тизимининг ISO 9001:2008 халқаро стандарти янги версиясига мослигини мuddатидан олдин тасдиқлади.

«Ўзбекистон нефть ва газ» — OGU-2010» ўн тўртинчи халқаро ярмаркасида ушбу корхоналарга «Sert Management» компанияси ва Германиянинг TUV International Certification нуфузли сертификатлаш органи ҳамкорлигида халқаро тан олинган сертификатлар топширилди.

Ўзбекистон заводларида ISO 9001 сифат сертификатини жорий қилиш билан бошқарув тизимларини ривожлантириш давомида. Масалан, «Ўзбеккимё-маш» заводи менежмент тизимига ISO 9001:2008 билан бир қаторда саноат хавфсизлиги бўйича OHSAS 18001:2007 стандарти та-

лабларини ҳам жорий этди.

Жорий йил охирига қадар «Шўртан газ-кимё» мажмуи ISO 9001 ва OHSAS 18001 сертификатларига қўшимча равишда халқаро стандарт бўйича экологик менежмент талабларига мос келадиган ISO 14001 сертификатини ҳам қўлга киритишни мўлжалламоқда.

Халқаро сифат стандартларига жавоб бериш мамлакатимизнинг етакчи тармоқларидаги корхоналар учун ташқи ва ички бозорда барқарорлигини таъминлаш ва фаолиятини янги bosқичга кўтариш имконини беради.

В.РУДАКОВА, ЎЗА мухбири

Хотин-қизларнинг давлат ва жамият қурилишида фаол иштироки онги, тафаккури, интеллектуал салоҳиятини ошириб боришга хизмат қилади. Айниқса аёлларимизнинг илм билан шуғулланиб, фан-техника сирларини пухта эгаллаши бу борада алоҳида аҳамият касб этади.

Абу Райҳон Бериуний номидаги Тошкент Давлат техника университетида Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон хотин-қизлар кўмитаси ва «Олима» аёллар уюшмаси ҳамкорлигида «Фан-техника тараққиётида хотин-қизларнинг ўрни» мавзусида ўтказилган илмий-амалий конференцияда шу хусусда гап борди. Анжуманда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари, «Оила» илмий-амалий маркази вакиллари катнашди.

Тадбирда тарих фанлари доктори Р.Муртазаева, Тошкент Давлат иқтисодиёт университети проректори Г.Ахунова, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик пала-

таси депутати З. Ботирова, ТошДУ проректори профессор К.Норқулова хотин-қизларнинг жамиятда, илм-фан

нова айна пайтда олиб бораётган илмий изланишлари билан ўртоқлашишди.

Анжуманлар

ФАН-ТЕХНИКА ТАРАҚҚИЁТИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ

ривождаги ютуқлари ҳақида фикр-мулоҳазалар билдиришди.

ТошДУ докторанти У.Зиямухамедова ва мазкур олий ўқув юрти талабаси, Япониянинг машҳур «Sumitomo Corporation» компанияси стипендияси совриндори З.Бобожа-

Анжуман доирасида «Глобаллашув жараёни ва юксак маънавиятли ёшлар тарбияси: муаммолар, ечимлар, «Ўзбекистонда жамият ҳаётини демократлаштириш ва модернизациялаш жараёнида хотин-қизлар фаоллиги», «Таълим-тарбия жараёнини

такомиллаштиришда инновация педагогик технологиялар», «Олима аёллар» йўналишларида шўьбалар ташкил этилиб, мавзуларга оид илмий ишлар муҳокама қилинди.

— Мазкур анжумани ўтказишдан мақсад, — деди Тошкент давлат техника университети проректори Тўтихон Мухторова, — авваламбор хотин-қизларнинг фан ва техника тараққиётида фаоллигини янада ошириш, илмий-тадқиқот ишларидаги янгиликларни шу каби давраларда муҳокама этиб, изчил амалиётга татбиқ этиш, илм бобида ҳам «устоз-шогирд» концепциясини кенг қўллашдан иборат.

Тадбир сўнггида университет «Саноат дизайни» кафедраси магистрант ва талаба қизларининг ижодий ишлари, талабалар томонидан тайёрланган миллий ва замонавий либослар, хунармандчилик намуналари намойиш этилди.

Дилором ИКРОМОВА

Юртимизда она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш, соғлом авлодни шакллантириш борасида кўплаб хайрли ишлар амалга оширилмоқда.

Танловлар

СОҒЛОМ ОИЛА — ЮРТ ТАЯНЧИ

Халқаро оила куни мамлакатимизда кенг нишонланди. Жойларда қизқарқали тадбирлар, танловлар, учрашувлар ўтказилди. Саломатлик ва тиббий статистика институти шаҳар филиали томонидан ҳам Адлия бошқармаси «Оила маросимлари» маркази, Халқ таълими бош бошқармаси, «Камолот» ЁИХ, «Соғлом авлод учун» жамғармаси билан ҳамкорликда «Соғлом оила — юрт таянчи» мавзусида мактаб ўқувчилари ўртасида деворий газеталар кўрик-танлови уюштирилди.

Танлов натижаларига кўра Миробод туманидаги 125-мактаб ўқувчиси Зиёда Саидовова биринчи ўринга сазовор бўлди. Иккинчи ўрин Чилонзор туманидаги Нафис санъат лицейи ўқувчиси Асал Халиловага насиб этди. Ҳамза туманидаги 152-мактаб ўқувчиси Дилафрўз Мирзабоева деворий газеталар танловининг учинчи ўрин соҳиби бўлди.

Танлов голиблари ва иштирокчилари ташкилотчилар томонидан ёрликлар ва эсдалик совғалари билан тақдирланди.

Гулором ҲАМИДОВА

МИНИТЕХНОЛОГИЯ ВА ИХЧАМ УСКУНАЛАР НАМОЙИШИ

(Давоми. Боши 1-бетда).

Кўргазма давомида мулк эгалари учун зарур ускуналарни танлашда ёрдам кўрсатиш мақсадида семинар ва учрашувлар, илгор технологияларнинг тақдимот маросимлари ўтказилади. Шартномаларни қисқа фурсатда расмийлаштириш, харид қилинган ускуналарни ўз вақтида етказиб беришда қулайлик яратиш учун банклар, лизинг ва транспорт компаниялари, боғжона ҳамда солиқ хизматлари вакилларининг бевосита иштироки таъминланган.

— Ўтган йили мазкур кўргазмада иштирок этган туманимиз тадбиркорлари гўшт ва сутни қайта ишлаш ускунаси, еттига трактор ҳамда галла ўриш комбайнини лизинг ва кредит ҳисобидан харид қилган эди, — дейди Сурхондарё вилояти Денов тумани Савдо-саноат палатасининг раҳбари Чўтбой Абдурайимов. — Мазкур кўргазмада туманимиздан йигирмадан зиёд фермер ва тадбиркор иштирок этаётир. Улар асосан минитехнологиялар ва ускуналар харид қилиш ниятида.

Кўргазмада икки юзга яқин хорижий компания вакиллари ўз маҳсулоти билан иштирок этмоқда. Жанубий Кореянинг Delimajoo компанияси шулардан бири.

— Биз бу кўргазмада иккинчи бор иштирок этмоқдамиз, — дейди мазкур компания президенти Жонг Ко. — Унинг иштирокчилари сони йил сайин кўпаяётганига гувоҳимиз. Ўзбекистонлик ҳамкорлар билан тузаётган шартномаларимиз сони ҳам муттасил ошмоқда. Иштирокчиларни булочка тайёрлаш ускунасимиз кўпроқ қизиқтирмоқда. Унинг ёрдамида Ўзбекистонда етиштирилмаган буғдой унidan соатига 15 килограмм маҳсулот ишлаб чиқариш мумкин. Таъкидлаш керакки, ускуналарни олиб келиш, монтаж қилиш, илк маҳсулот ишлаб чиқарилишигача бўлган ишларни ўз зиммамизга оламиз.

Халқаро кўргазма-савдонинг ўтказилиши мамлакатимизда ихтисослашган қайта ишлаш корхоналари тармоғи янада кенгайишига хизмат қилади. Бу қайта ишланган ва юқори қўшимча қийматга эга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти ҳажмини юксалтиришда муҳим омил бўлади. Қишлоқларда аҳоли бандлигини ошириш, фуқароларимиз фаровонлигини янада юксалтириш, жаҳон бозорида мамлакатимиз мавқеини мустаҳкамлаш имконини беради.

Ташкилотчиларнинг маълум қилишларича, «Uzbekistan Agrominotech Expo» кўргазмаси мамлакатимиз фермерларида катта қизиқиш уйғотиб, хорижий фирма ва компаниялар билан узоқ муддатли ҳамкорликни йўлга қўйишга ёрдам бераётир. Олдинги кўргазмаларда 1700 та лойиҳа амалга оширилгани ҳам бунинг тасдиғидир. Ана шу лойиҳа кўра доирасида 8,8 миллиард сўмлик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари тайёрланди, шунингдек, 40 миллион АҚШ доллари миқдорида экспорт қилинди. 10 мингдан ортиқ янги иш ўрни ташкил этилди.

Кўргазманинг очилишида Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари Э.Фаниев сўзга чикди.

Сайёра ШОЕВА

ТИЖОРАТ ХАБАРЛАРИ ВА ЭЪЛОНЛАР

Республика кўп тармоқли Агросаноат биржаси Тошкент филиали томонидан баҳоси босқичма-босқич охиб бориш тартибиде ўтказилади очик аукцион савдосига таклиф этилади

1.Аукцион савдосига Учтепа тумани СИБ томонидан 05.04.2010 йилдаги №10589-сон ижро ҳужжатга асосан умумий майдони 74,0 кв.м., бўлган Тошкент шаҳар Юнусовод тумани, Нёзбек йўли кўчаси, 7-й, 59-хонадада жойлашган ошхона биноси аукцион савдосига қўйилмоқда. Бошланғич нархи - 32 500 000 сўм.

Аукцион савдолари 2010 йилнинг 22 йил кўни соат 11:00 да Тошкент шаҳар, Собир Раҳимов тумани, Бериуний кўчаси, 83-уйда жойлашган 311-хонада ўтказилади.

Талабгорлар диққатига! Юқоридеги кўмас мулк 2010 йил 22 июндаги аукцион савдосида соғилмаган тақдирда, мазкур кўмас мулкни сотиш ювасидан такрорий аукцион савдоси 2010 йилнинг 8 йил кўни бўлиб ўтишини аввалдан маълум қилмаиз.

Ушбу савдоларда катнашиш учун талабгорлар мулк бошланғич баҳосининг 10 фоиздан кам бўлмаган миқдорда закалат пулини ҳар бир мулк учун алоҳида тартибда, РКАСБнинг Тошкент филиали депозит ҳисоб рақамига 20208000304632976002, АТИБ «Ипотека банк» Шайхонтоҳур филиали, МФО 00425, ИИН 206 852 268, ОКОНХ 81200 га тўлашлари шарт.

Савдога қўйилган мол-мўлклар билан тегишли суд ижрочилари бўлимининг вакили иштирокида бевосита жойга чиқиб танишиш мумкин. Аукцион савдоларида иштирок этиш учун талабгорлардан ариза ва бошқа тегишли ҳужжатларни қабул қилиш шик ошди савдоси ўтказилишига бир кун қолганда тўхтатилади.

Мурожаат учун манзил: Тошкент шаҳри, Собир Раҳимов тумани, Бериуний кўчаси, 83-уй. Тел: 249-54-59, 249-53-61. Лицензия: DB 001 №000003

КОМПЬЮТЕР РЕСУРС МАРКАЗЛАРИ

Республика кўзи ожизлар марказий кутубхонаси ҳамда «Санъат гулшани» маданият уйи қошида кўзи ожизлар учун компьютер ресурс марказлари очилди.

Ушбу марказлар Ўзбекистон Республикаси меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги, Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги, Жаҳон банкининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси, шунингдек, БМТ Тараққиёт дастурининг ACCESS ва ICTP лойиҳалари кўмагида ташкил этилди. Марказлар махсус ускуналар ва Интернет тармоғига уланган компьютерлар билан жиҳозланди.

Эндиликда, деб хабар беради ЎЗА, кўзи ожиз ва қуриш қобилияти заиф кишилар мах-

сус JAWS дастурига эга компьютерлар ҳамда SARA, TOPAZ ускуналари ёрдамида ахборот-коммуникация технологиялари билан танишиш, турли адабиётлар ва Интернетдан фойдаланиш, он-лайн режимда дўстлар орттириб, улар билан мулоқот қилиш, ахборот алмашиш имконига эга бўлдилар.

Марказ компьютерларида ўрнатилган махсус JAWS дастури экранда акс этган матнни товуш форматига ўзгартиради. SARA ускунаси эса, сканер вазифасини бажариб, қоғоздаги матнни нутққа ай-

лантиради. TOPAZ махсус қурилмаси эса қоғоздаги тасвирлар ҳажмини мониторда катталаштирган ҳолда чиқаради, уларнинг дунёқараши кенгайтириб, Интернет тармоғидан мустақил фойдалана олишлари учун улар иштирокида тренинг ва ўқув машғулотлари ўтказилди.

Кўзи ожиз кишиларнинг ахборот-коммуникация технологияларидан тўлиқ фойдалана олишлари учун улар иштирокида тренинг ва ўқув машғулотлари ўтказилди.

В.НИКОЛАЕВ

МАРКЕТИНГ: ТАЛАБ ВА ТАКЛИФ МУВОФИҚЛИГИ

Кейинги пайтда кўплаб соҳаларга маркетинг тушунчаси кириб келди. Маркетинг деганда, пировардида аслида хариддорлар истаги ва эҳтиёжларини қондириш мақсадида амалга ошириладиган фаолият тушунилиши керак. Бозор иқтисодиёти шароитида бу борада фаолият юритувчи компанияларнинг вазифаси — хариддорларга қандайдир қимматли нарсани тақдим этиш ва бунинг эвазига фойда олишидир.

Хаддан зиёд рақобатли иқтисодиётда хариддорлар кўпроқ танлаш имкониятига дуч келиши боис бундай компаниялар айнан хариддорлар манфаатини кўзлаб, янги таклифларни иғари суриш, таъминлаш ва танлаш ҳисобида ҳақиқий муваффақиятга эришиши мумкин.

Аънавий ёндошуви кўллаган компаниялар товар тақчиллиги ҳукмон иқтисодий мўда муваффақиятга эришиш учун катта имкониятга эга, чунки бунда хариддорлар одатда тонинг техник таърифига ёки дизайнига талаб қилади. Чунки, ривожланаётган мамлакат бозориде кўндалик эҳтиёж товарлари бузирасига киради. Аммо бундай бизнес жарағи аънавий ёндошув истеъмолчилар тарасиз. Шунинг учун тадбиркорлик билан юритаётган ишлаб чиқарувчи аниқланган мақсадли бозор учун таклифлар Буорт йиқиши зарур. Бизнес жараёнидаги ёндошунинг бошланғич нуктаси сифа-

тида маркетинг намоён бўлади.

Бу борада тегишли фаолият уч bosқичда амалга оширилади. «Сегментлаш, мақсадли бозорларни танлаш, жойлаштириш» формуласи стратегик маркетингнинг моҳиятини ифода қилади. Таклиф киритилгандан сўнг, товарнинг аниқ характеристикалари батафсил ишлаб чиқилади, нарх белгиланади, тақсимот тизими синовдан ўтказилади. Сўнгги bosқич эса товар ҳақидаги ахборотни бозорга етказишга йўналтирувчи савдо коммуникация танлаш, сотиш, реклама ва бошқа коммуникация усулларини рағбатлантириш йўли билан таклифларни илғари суришидир.

Таклифларни яратиш занжири, хариддорлар ихтиёрини инобатга олиб, таклифларни амалга ошириш йўлларини излаш лойиҳаси муаллифи Гарвард университети профессори Майкл Портер ҳисобланади. Унинг моделига мувофиқ ҳар бир компаниянинг бизнесини лойиҳалаштириш, таклифларни ишлаб чиқариш,

товарларни илғари суриш ва хариддан кейинги хизмат кўрсатиш каби турли фаолиятлар синтези сифатида кўриб чиқиш мумкин.

Компанияларнинг вазифаси занжирнинг ҳар бир бўғинида яратилган қиймат ва харажатларни таҳлил қилиш ва самарадорликни ошириш йўлларини излашдан иборат. Компаниялардан харажатларни ва рақобатчилар самарадорлигини баҳолаш, уларни ўз қўрсаткичлари билан таққослаш талаб этилади (бу «бенчмаркинг» деб аталади). Аммо фақат таққослаш билан чекланиш мумкин эмас. Жаҳонда энг яхши компаниялар фаолиятидаги самаралироқ усулларни ўрганиш ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Компания муваффақияти нафақат унинг ҳар бир бўлими ўз функцияларини қандай бажараётганига, балки асосий бизнес жараёниларини бажаришида харажатларни қандай мувофиқлаштириш даражасига ҳам боғлиқ. Компаниянинг умумий муваффақияти учун билвосита фаолият соҳаларидан ташқарида, таклифларни яратиш занжирида, яъни етказиб бериувчилар, дистрибьютерлар ва хариддорлар муҳитида ҳам рақобат устунлигини излаш ва топши зарур. Кескин рақобат шароитида кўплаб компаниялар доимий ҳамкорлик асосида муайян етказувчилар ва дистрибьютерлар билан иш юритади, шундагина занжирли етказиш деб аталувчи хариддорлар талабидан келиб чиққан ҳолдаги таклиф тизими шаклланади.

Бу борада жаҳон иқтисодиёти таҳрибаси ҳар бир мамлакат иқтисодиёти учун фақат фойдалидир.

Арофат РАСУЛКУЛОВА, Тошкент Молия институти талабаси



